

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмī ба диссертатсияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад дар мавзуи «Шароитҳои педагогии ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити муосири муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01. – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пешниҳод шудааст

Муҳиммияти мавзуи диссертатсия. Мавзуи таҳқиқотии интихобнамудаи Гулзода Рамазон Боймаҳмад – «Шароитҳои педагогии ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити муосири муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ», бешак муҳим ва мубрам буда, дар замони муосир ва дар низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ, хеле муҳим ва мубрам аст. Ин масъаларо аз чанд ҷиҳат дидар мумкин аст.

Аввалан, нуфузи омӯзгор дар раванди таълим ва тарбия нақши калидӣ дорад. Омӯзгорон на танҳо дониш ва малакаҳоро ба шогирдон интиқол медиҳанд, балки онҳо, инчунин намунаҳои рафтор ва арзишҳоро ба насли навин пешниҳод мекунанд. Дар ин замона, таҳқиқи шароитҳои педагогие, ки метавонанд нуфузи омӯзгорро тақвият бахшанд, аҳамияти хосе дорад.

Дуюм, муҳити муосири муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо тағиироти зуд-зуд ба амалоянда ва талаботҳои нав рӯ ба рӯ аст. Технологияҳои нав, методологияҳои таълим, ва муносибатҳои иҷтимоӣ дар ин муҳит метавонанд таъсири амиқ ба нуфузи омӯзгорон гузоранд. Гулзода Рамазон Боймаҳмад дар диссертатсия кӯшиш кардааст, ки ин таъсирҳоро таҳлил кунад ва роҳҳои беҳтар кардани шароитҳои педагогиро пешниҳод намояд.

Сеюм, таҳқиқи ин мавзӯи на танҳо барои омӯзгорон, балки барои маъмурони муассисаҳои таълимӣ, волидон ва тамоми ҷомеа аҳамияти калон дорад. Фаҳмидани шароитҳое, ки нуфузи омӯзгорро тақвият мебахшанд, метавонад ба беҳтар шудани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат кунад.

Илова бар ин, таҳқиқот ба таҳлили омилҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтиносӣ, ки метавонанд таъсир ба нуфузи омӯзгорон расонанд, дикқат медиҳад. Масалан, муҳити мактаб, муносибатҳои байни омӯзгорон ва хонандагон, ва инчунин дастгирии волидон метавонанд нақши муҳим дар ташаккули нуфузи омӯзгор дошта бошанд. Дар натиҷаи таҳқиқот, пешниҳодоти амалии барои беҳтар кардани шароитҳои педагогӣ ва баланд бардоштани нуфузи омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод шудаанд. Ин пешниҳодот метавонанд ба сиёсати таълимии кишвар, барномаҳои омӯзишиӣ ва методологияи таълим таъсир расонанд, ки дар натиҷа, сифати таълим ва рушди шахсиятии хонандагонро беҳтар мекунанд.

Бинобар ин, таҳқиқоти Гулзода Рамазон Боймаҳмад дар самти ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити муосири муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои амалияи педагогӣ аҳамияти калон дорад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Диссертатсияи Гулзода Рамазон ва муҳтавои он ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот, аз ҷумла ба банди 3 – Антропологияи педагогӣ (концепсияи тарбия, таълим ва иҷтимоисозии шаҳс тавассути таълим; низомҳои /шароитҳо/ рушди шаҳс дар ҷараёни таълим, тарбия, омӯзиш;), банди 5 – Назария ва қосепсияҳои тарбия (омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангии тарбия; шаклҳо, принсипҳои тарбияи қӯдак дар марҳилаҳои гуногуни ба камол расидани ў; асосҳои арзишии ташаккули раванди таълим, низомҳои педагогии тарбия) мувофиқ мебошад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:

Дар шароити муосир, ки талабот ба сифати таълим ва нақши омӯзгорон дар он афзудааст, таҳқиқи ин мавзӯъ метавонад ба беҳтаршавии равандҳои таълимӣ ва тарбиявӣ қӯмак расонад. Навғониҳои илмии дар таҳқиқот пешниҳодшуда саҳми назаррас дар рушди назария ва амалияи педагогика буда, ҷанбаҳои муҳталифи ин масъалаи муҳимро фаро мегиранд.

Муқаррапоти 1. Муайян ва асоснок кардани маҷмуи муқаррапоте, ки заминаҳои назариявӣ ва методологии ташаккули нуфузи омӯзгорро фаро мегиранд, як навгонии мӯхим ба шумор меравад. Муаллиф дар ин асос кӯшидааст, ки ба масъалаи нуфузи омӯзгор аз дидгоҳи илмӣ назар андохта, поъҳои устувори назариявӣ ва методологӣ барои таҳқиқоти минбаъда ва амалияи педагогӣ гузорад.

Муқаррапоти 2. Ошкор намудани моҳият, мазмуну муҳтаво ва роҳу шароитҳои ташаккули нуфузи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ аз ҷумлаи навгониҳои илмии диссертатсия аст. Ин муқаррапот имкон медиҳад, ки фаҳмиши амиқи ин падидай педагогӣ ба даст оварда шуда, механизмҳои таъсиррасонӣ ва омилҳои мусоидаткунанда ба ташаккули нуфузи омӯзгор муайян гарданд.

Муқаррапоти 3. Омӯзиши масъалаи ташаккули нуфузи омӯзгор дар шароитҳои муайяни педагогӣ ва асосноккунии назариявӣ, ҳамчунин исботи самаранокии онҳо, як ҷанбай мӯхими таҳқиқот ба шумор меравад. Ин навгонӣ имкон медиҳад, ки дар амалияи таълим шароитҳои мушаххасе фароҳам оварда шаванд, ки ба таври мақсаднок ба ташаккули нуфузи омӯзгор таъсир расонанд.

Муқаррапоти 4. Аниқ кардани ҷузъҳо ва нишондиҳандаҳои сатҳи нуфузи омӯзгорон дар фаъолияти омӯзгорӣ низ саҳми муаллиф дар рушди назарияи нуфузи омӯзгор аст. Ин муқаррапот имкон медиҳад, ки нуфузи омӯзгор ҳамчун падидай мушаххас ва қобили андозагирий мавриди таҳлил қарор гирифта, сатҳи он дар фаъолияти педагогӣ баҳогузорӣ шавад.

Муқаррапоти 5. Коркард ва пешниҳоди тавсияҳои методӣ роҷеъ ба ташаккули самараноки нуфузи омӯзгор дар фаъолияти педагогӣ аҳамияти амалӣ дошта, аз навгониҳои мӯхими илмии диссертатсия ба шумор меравад.

Ин тавсияҳо метавонанд аз ҷониби омӯзгорон, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва кормандони соҳаи маориф барои баланд бардоштани нуфузи омӯзгорон ва дар ниҳоят, беҳтар намудани сифати таълим истифода шаванд. Хулоса, навгониҳои илмии дар диссертатсияи Гулзода Рамазон

пешниҳодшуда саҳми арзишманд дар таҳқиқи масъалаи муҳими ташаккули нуфузи омӯзгор мебошанд. Муқаррапоти асосноккардашуда, ошкор намудани моҳият ва шароитҳо, омӯзиши масъала дар шароитҳои мушаххас, муайян намудани ҷузъҳо ва пешниҳоди тавсияҳои методӣ аз аҳамияти назариявӣ ва амалӣ бархурдор буда, барои таҳқиқоти минбаъда ва беҳтар намудани фаъолияти педагогӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар диссертатсияи мазкур ҷанбаҳои муҳим ва калидии таҳқиқоти муаллифро дар бораи нуфузи омӯзгор инъикос менамоянд. Ҳар як нукта аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дошта, саҳми муаллифро дар таҳияи масъалаи мазкур нишон медиҳад.

Нуктаи 1. Ин нукта ба моҳияти аслии нуфузи шахсият таъкид намуда, онро ҳамчун зуҳуроти мураккаби ҷамъиятий дар доираи талаботҳои ҷомеа ва сифати муносибатҳои омӯзгорӣ муайян мекунад. Муаллиф ба дурномои иҷтимоии нуфузи омӯзгор аҳамияти аввалиндарача дода, онро ҳамчун омили муҳими таъмини иҷрои босамари вазифаҳои касбӣ арзёбӣ менамояд. Ин нукта нишон медиҳад, ки нуфуз на танҳо сифати инфириодии омӯзгор, балки падидай иҷтимоӣ буда, аз эҳтиёҷоти ҷомеа бармеояд.

Нуктаи 2. Нуктаи мазкур соҳтори мураккаби падидай нуфузи омӯзгорро таҳлил намуда, ягонагии диалектикаи фаъолияти умумии педагогӣ ва инфириодии омӯзгорро ҳамчун асоси он муаррифӣ мекунад. Муаллиф ҷузъҳои касбӣ ва шахсиятии субъекти нуфузро, аз қабили арзишӣ, тавсифотӣ ва фарҳангӣ, ҳамчунин дарки аҳамияти иҷтимоии салоҳиятҳои касбӣ ва шахсиятий дар паҳлӯҳои объективии ин падидай баррасӣ менамояд. Ин нукта нишон медиҳад, ки нуфуз аз омезиши сифатҳои касбӣ ва шахсии омӯзгор, ҳамчунин аз дарки аҳамияти онҳо аз ҷониби ҷомеа шакл мегирад.

Нуктаи 4. Ин нукта робитаҳои сабабу натиҷаро ҳамчун асосҳои заминавии нуфузи омӯзгор муайян мекунад. Муаллиф таъкид менамояд, ки ташаккули нуфуз ва дарки мувоғиқи мақсади он аз омилҳои гуногун, аз ҷумла вижагиҳои субъектӣ ва воситагии шахсии нуфуз, мазмун ва шароитҳои фаъолияти якҷоя, дараҷаи комёбӣ, ба эътиборгирии самтҳо ва талаботҳои

арзишнок, ҳамкориҳои ғайримустақим ва дигар ҷанбаҳо вобаста аст. Ин нукта нишон медиҳад, ки нуфуз дар раванди мураккаби таъсири мутақобил ва вобастагии омилҳои гуногун ташаккул меёбад.

Нуктаи 5. Нуктаи мазкур барои густариши нуфузу эътибори омӯзгор тамоюлҳои асосӣ, аз қабили самтнокии гуманистии таҳсилоти педагогӣ, раванди эҷодии худтатбиқкунӣ ва ҳамгироиро пешниҳод менамояд. Муаллиф маҷмӯи шароитҳои педагогии мушаххасро, аз қабили такя ба таълими ба шахсият нигаронидашуда, рушди фарҳанги умумӣ ва қасбии омӯзгор, ташаккули мақсадноки соҳтори мукаммали нуфузро ҳамчун роҳҳои татбиқи ин тамоюлҳо муайян мекунад. Ин нукта аҳамияти амалӣ дошта, роҳҳои баланд бардоштани нуфузи омӯзгорро дар амалияи таълим нишон медиҳад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар диссертатсияи мазкур мазмуни асосии таҳқиқотро фаро гирифта, аз аҳамияти назариявӣ ва амалӣ барҳурдоранд. Муаллиф кӯшидааст, ки масъалаи нуфузи омӯзгорро аз ҷанбаҳои гуногун таҳлил намуда, саҳми худро дар рушди ин самти муҳими педагогика гузорад. Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда нишон медиҳанд, ки муаллиф ба масъалаи нуфузи омӯзгор бо як муносибати ҳамаҷониба ва амиқ назар афкандааст. Таҳлили моҳият, соҳтор, робитаҳои сабабу натиҷа ва пешниҳоди тамоюлҳо барои густариши нуфуз шаҳодат медиҳанд, ки таҳқиқот дар сатҳи баланди илмӣ анҷом дода шудааст. Ҳар як нукта ба таври муфассал дар матни диссертатсия асоснок карда шуда, бо далелҳо ва истинодҳои мувофиқ тақвият дода мешавад. Муаллиф дар таҳлили масъала аз назарияҳои муҳталифи педагогӣ ва психологӣ истифода бурда, кӯшидааст, ки ба масъалаи нуфузи омӯзгор аз дидгоҳи муосир назар андозад.

Аҳамияти амалии таҳқиқоти мазкур низ бояд қайд карда шавад. Пешниҳоди тамоюлҳо ва шароитҳои педагогӣ барои густариши нуфузи омӯзгор метавонад дар амалияи таълим ва тарбия, дар раванди омода намудани омӯзгорони ҷавон ва дар баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа нақши муҳим бозад.

Бо назардошти муҳиммияти мавзӯъ, сатҳи илмии таҳқиқот ва навгониҳои пешниҳодшуда, метавон хулоса кард, ки нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда арзишманд буда, саҳми назаррас дар рушди илми педагогика мебошанд. Онҳо метавонанд барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ва барои беҳтар намудани фаъолияти омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ заминаи мусоид фароҳам оранд. Ҳамчунин, метавон қайд кард, ки муаллиф дар таҳияи ин нуктаҳо қӯшидааст, ки масъаларо аз якчанд паҳлу баррасӣ намуда, роҳҳои гуногуни ҳалли онро пешниҳод намояд. Ин нишон медиҳад, ки муаллиф ба масъалаи нуфузи омӯзгор бо як ҷиддият ва масъулияти баланд муносибат кардааст.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикриуда: Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад пешниҳодшуда аз ҷониби муаллиф бо истифода аз маҷмӯи усулҳои таҳқиқот, таҳлили амиқи адабиёти илмӣ ва натиҷаҳои таҷрибаҳои педагогӣ таъмин карда шудааст.

Муаллиф дар раванди таҳқиқот аз маҷмӯи усулҳои илмӣ истифода бурда, таҳлили амиқи назариявӣ ва эмпирикиро анҷом додааст. Натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ ва мувофиқати хулосаҳо ба ҳадафҳои тадқиқот эътимоднокии онҳоро таъмин менамоянд. Тавсияҳои пешниҳодшуда дорои аҳамияти амалӣ буда, метавонанд дар беҳтар намудани шароитҳои педагогии ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити муосири таълим саҳми назаррас гузоранд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо: Натиҷаҳои диссертатсияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад дорои аҳамияти назарраси илмӣ, амалӣ ва иҷтимоӣ мебошанд, ки дар зер бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо баррасӣ мегарданд:

Аҳамияти илмӣ. Таҳқиқот заминаҳои назариявӣ ва методологии ташаккули нуфузи омӯзгорро дар муҳити муосири таълим мушаххас ва асоснок менамояд. Ин имкон медиҳад, ки мағҳуми нуфузи омӯзгор амиқтар

омӯхта шуда, пояхой назарии таҳқиқоти минбаъда дар ин самт гузашта шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар таҳияи барномаҳои таълимӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои педагогӣ, дар навиштани мақолаҳои илмӣ ва рисолаҳои диссертационӣ оид ба масъалаҳои нуфузи омӯзгор истифода шаванд; Масъалаи дигар, ошкор намудани моҳият ва соҳтори нуфузи омӯзгор мебошад. Диссертасия моҳият, мазмун ва соҳтори нуфузи омӯзгорро дар шароити муосир ошкор менамояд. Ин фаҳмиши амиқтареро дар бораи ҷузъҳо ва механизмҳои ташаккули нуфуз фароҳам меорад. Ин натиҷаҳо метавонанд дар таҳияи курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ барои баланд бардоштани сатҳи нуфузи омӯзгорон мавриди истифода қарор гиранд.

Аҳамияти амалӣ. Дар диссертасия тавсияҳои методӣ оид ба ташаккули самараноки нуфузи омӯзгор дар фаъолияти педагогӣ коркард ва пешниҳод шудаанд. Ин тавсияҳо метавонанд аз ҷониби омӯзгорон дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ, аз ҷониби маъмурияти муассисаҳои таълимӣ дар таҳияи стратегияҳои рушди касбии омӯзгорон ва аз ҷониби кормандони соҳаи маориф дар таҳияи хучҷатҳои меъёрию ҳукуқӣ истифода шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар барномаҳои такмили ихтисоси омӯзгорон барои рушди малакаҳои коммуникатсионӣ, идоракунӣ ва эътиимодбахшӣ истифода шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар таҳияи барномаҳои тарбиявии муассисаҳои таълимӣ барои ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва арзишҳои маънавии хонандагон истифода шаванд. Омӯзгорон метавонанд тавсияҳои дар таҳқиқот пешниҳодшударо барои бунёди муносибатҳои солим ва эътиимодбахш бо хонандагон истифода намоянд.

Ҳамин тарик, натиҷаҳои диссертасияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад дорои аҳамияти муҳими илмӣ, амалӣ ва иҷтимоӣ буда, барои рушди назария ва амалияи педагогика, баланд бардоштани сифати таълим ва мақоми омӯзгор дар ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. Тавсияҳои пешниҳодшуда

имконият медиҳанд, ки ин натиҷаҳо дар соҳаҳои гуногуни маориф ва ҷомеа ба таври самаранок истифода шаванд.

Нашири натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ: Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационии Гулзода Рамазон мазмуни асосии таҳқиқотро ифода карда, дар 9 номгӯйи мақолаҳои илмӣ, ки 6 номгӯй аз онҳо дар нашрияҳои илмии тақризшавандай фехристи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 номгӯй дар маҷмӯаи маводи конференсияҳо ба табъ расидаанд, инъикоси худро ёфтаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия: Тартиби таҳияи диссертатсия ва автореферат ба талаботи Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда мувоғиқ буда, автореферати диссертатсия мазмуни мухтасари диссертатсияро ифода мекунад ва тасаввуроти аниқро доир ба моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад.

Натиҷаҳои бадастомада, эътиомнокӣ, хулоsavу тавсияҳо тибқи талаботи Комиссия ва Даствурамал аз ҷиҳати илмию-методӣ асоснок карда шуда, ба миқдори кофӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ, мисол ва ҷадвалҳо таъмин аст.

Диссертатсия тибқи муқаррароти Даствурамал фаҳмо, бо лаҳни равони тоҷикӣ, босаводона навишта шуда, тартиби таҳия, ҷобаҷогузории қисмҳои алоҳидай он, робитаи мантиқӣ ва мутассилӣ ба пуррагӣ риоя карда шудааст. Доир ба ҳар як боб ва умуман дар рисола хулосаҳои возеҳ бароварда шудааст.

Эродҳо ба таҳқиқоти диссертационӣ: Бо вучуди муваффақиятҳои дар боло қайдгардида, диссертатсия аз камбуҷиҳо орӣ набуда, ислоҳи онҳо арзиши илмии диссертатсияро афзун хоҳад намуд, аз ҷумла:

1. Муаллиф дар диссертатсияи худ ба раванди инноватсионӣ ва методологияҳои нави таълим, ки дар шароити муосир ба вучуд омадаанд,

бояд зиёдтар дикқат медод. Дар натица омұзгорон метавонистанд дар асоси онҳо бо тағииротҳои мусосир зудтар мутобиқ шаванд ва нуфузи худро нигоҳ доранд;

2. Баъзе аз тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот нисбатан умумй ва абстрактй баён шудаанд. Масалан, «эчоди фазои эътимод ва эҳтиром», «стратегияҳои омӯзиши фаъол», «ба назар гирифтани хусусиятҳои фардии муносибатҳо». Ин тавсияҳо бидуни мисолҳои мушаххас ва мисолҳои амалий метавонанд барои омӯзгорон дар раванди татбиқ душворӣ эҷод кунанд;

3. Нокифоя будани таваҷҷӯҳ ба шароити беруна. Дар диссертатсия асосан ба рафтор ва сифатҳои омӯзгор дикқати бештар дода шуда, ба таъсири шароити беруна, аз қабили захираҳои мактаб, дастигирии маъмурият, муносибати волидон ва сиёсати таълимий ба нуфузи омӯзгор ба қадри кофӣ таваҷҷӯҳ дода нашудааст. Нуфузи омӯзгор на танҳо аз кӯшишҳои инфиродии ў, балки аз муҳити умумии таълимий низ вобаста аст;

4. Дар баъзе чойҳои матн ва ҷадвалу диаграммаҳои диссертатсия ва автореферат ғалатҳои имлой ва техникӣ роҳ ёфтаанд, ки ислоҳ бояд кард.

Ҳамзамон бояд қайд кард, ки камбудиҳои қайдгардида ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмиву амалии диссертатсияро коста намегардонанд.

ХУЛОСАИ ҶАМЬБАСТИЙ:

1. Диссертатсияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад дар мавзӯи «Шароитҳои педагогии ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити мусосири муассисай таҳсилоти миёнаи умумий» кори ба итномрасидаи илмий-таҳқиқотӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона дар сатҳи хуби илмӣ иҷро карда шудааст.

2. Натиҷаҳои бадастомада, эътимоднокӣ, хулосаву тавсияҳо аз ҷиҳати илмию-методӣ асоснок карда шудаанд. Рисола ба миқдори кофӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амалий, мисолҳо аз таҷрибаи олимони ин самт таъмин аст.

3. Автореферат ба мундариҷаи асосии диссертатсия мувоғиқ аст. Дар охири рисола самтҳои дурнамои таҳқиқот муайян карда шудаст.

4. Довталаб ба ҳадафи дар назди таҳқиқоти диссертатсионӣ гузошташуда ноил шуда, вазифаҳои илмии таҳқиқотро ҳаллу фасл кардааст ва фарзияи таҳқиқот тасдиқи худро ёфтааст.

5. Диссертатсияи Гулзода Рамазон Боймаҳмад дар мавзӯи «Шароитҳои педагогии ташаккули нуфузи омӯзгор дар муҳити муосири муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ», ки барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пешниҳод шудааст, ба талаботи Низомнома оид ба Шӯрои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудаанд, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Муқарризи расмӣ, доктори
ilmҳои педагогӣ, профессори
кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ
ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров”


Шаропов Ш. А.
18.04.2025

Маълумот барои тамос: суроға: 735700. ш.Хуҷанд, гуз.Мавлонбеков 1.
тел:(+992)927717870. e-mail:sharofzod1954@mail.ru

Имзои Ш.А.Шаропово тасдиқ мекунам:

Сардори РК ва КМ МДТ “Донишгоҳи давлатии

Хуҷанд ба номи акад.Б.Ғафуров”



Сайдуллоозода З. С.